

Навъҳои Рӯза

[Тоҷикӣ – Таҷики – طاجيکيۀ]

islamhouse/ Тоҷикӣ

**Китобӣ: Фиқҳи Исломи бар асоси мазҳаби
ҳанафӣ**

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ أنواع الصيام ﴾

« باللغة الطاجيكية »

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
بالربوة - الرياض

2012 - 1433

IslamHouse.com

Навъҳои Рӯза

Рӯзаи фарзӣ

- 1- Рӯзаи моҳи мубораки Рамазон

Рӯзаи вочиб

Ин рӯзаҳо вочиб мебошанд:

- 1- Рӯзаи қазо.
- 2- Рӯзаи кафорат, ба монанди каффорати қасам, каффорати ифоди рӯза, каффорати зиҳор¹ ва каффорати қатл.
- 3- Рӯзае, ки ба сабаби назр вочиб мегардад. Рӯзаи назр ё муайян аст ё мутлақ. Рӯзаи назри муайян ба монанди он аст, ки касе назр бикунад, ки ман дар фалон рӯзи муайян барои ризоии Худованд рӯза мегирам. Рӯзаи назри мутлақ ба монанди он аст, ки назр

1- Зиҳор он аст, ки шахсе ба ҳамсараш бигӯяд: «Ту ба мисли ҳамшира ва ё модарам ҳастӣ» Зиҳор навъе қасам мебошад, ки шахс ба василаи он ҳамсарашро бар худаш ҳаром мегардонад.

намояд, ки ман ба хотири ризои Худованди мутаъол рӯза мегирам ва рӯзи муайянеро мушаххас насозад.

Рӯзаҳои нафли

Рӯза гирифтани дар тамоми айёми сол, ба ҷуз рӯзҳои ҳаром, рӯзаи нафл ба шумор меравад, вале нисбати баъзе аз онҳо таъкиди бештаре шудааст, ки баъзе аз онҳоро зикр мекунем:

- 1- Рӯзаи рӯзҳои душанбе ва панҷшанбеи ҳар ҳафта.
- 2- Рӯзаи рӯзҳои сздаҳум, чордаҳум ва понздаҳуми ҳар моҳ, ки рӯзҳои биз -сафедномида мешаванд.
- 3- Рӯзаи рӯзи Арафа² барои ғайри ҳоҷӣ.
- 4- Рӯзаи шаш рӯзи моҳи шаввол, пас аз моҳи мубораки Рамазон ба истиснои рӯзи аввали шаввол, ки рӯза дар он ҳаром аст. Дар рӯзи понздаҳуми шаъбон низ рӯза гирифтани дорои савоб ва фазилати бисёр аст. Рӯзи нӯҳум ва

2- Нӯҳуми зулҳиҷча

дахуми моҳи муҳаррам низ рӯза гирифтагӣ
мустаҳаб аст.

Рӯзаҳои макруҳ

Рӯзаи рӯзи Арафа барои ҳоҷӣ, рӯзаи рӯзи шак,
рӯзаи висол, рӯзаи даҳр (тамоми умр) ва рӯзаи
рӯзҳои чумъа ва ё шанбе ба танҳоғӣ макруҳ
мебошад.

Рӯзи шак он рӯзест, ки даромадани моҳи Рамазон
ба таври аниқ муайян нагаштааст. Аммо ибни
Ёсир (р) мефармояд: «Касе рӯзи шак рӯза гирад,
воқеан ҳам, Абулқосим –Муҳаммад (с)-ро
нофармонӣ кардааст»³.

Аз Абӯхурайра (р.з) ривоят шудааст, ки Расули
Худо (с) фармуд: «Рамазонро бо доштани як ё ду
рӯз рӯза пешдасти нанамоед, магар касе, ки
қаблан рӯздор бошад, пас вай метавонад он

3- Сунани Абудовуд 2334, Сунани Тирмизӣ 686, Сунани
Насоӣ 2187, Сунани Ибни Моҷа 1645 Бухорӣ онро дар
саҳеҳи худ дар муқаддимаи (таълиқи)-и ҳадиси 1906
овардааст

рӯзро рӯза бигирад».⁴ Ба ҳамин асос рӯза доштани рӯзи шак барои одамоне, ки қаблан рӯзадор бошанд, мамнуъияте надорад, вале барои ғайри онҳо макруҳ мебошад.

Рӯзаҳои ҳаром

Дар панҷ рӯзи сол рӯза гирифтаи ҳаром аст.

- 1- Рӯза гирифтаи дар рӯзи иди Фитр, ки ба рӯзи аввали моҳи шаввол рост меояд.
- 2- Рӯза гирифтаи дар рӯзи иди Қурбон ки ба рӯзи даҳуми моҳи зилҳиҷча рост меояд.
- 3- Рӯза гирифтаи дар аёми ташриқ. Айёми ташриқ се рӯзи баъд аз иди Қурбон: рӯзҳои ёздаҳум, дувоздаҳум ва сездарҳуми зулҳиҷча мебошад.

4 - Саҳеҳи Бухорӣ 1914, Саҳеҳи Муслим 2515, Сунани Абудовуд 2335, Сунани Тирмизӣ 685.